

**БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!**

**АМИТ Ховар аз 21.02.2020 №20**

**ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД**

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгуӣ зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефони и шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
258/1-83	Пажуишгоҳи илми – клиникаи стоматология ва ҷарроҳии ҷоғу – руй	227-66-60	Хариди электронӣ	Тахизоту лавозимот барои оташхомушкунӣ	Номгуӣ	7	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
259/1-84	МД “Беморхонаи клиникаи беморихои сироятӣ кудакона”	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷагӣ	Номгуӣ	12	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
260/1-85	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди ХЧТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Гушти мурғ	Номгуӣ	40000	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

261/1-86	Агенти хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди ХЧТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Сахар	Номгӯй	60000	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
262/1-87	Раёсати таъминоти моддӣ – техники ва низомии ВҚД ЧТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Таъмири хавосардкунак, мизу курси, чевони оханин ва чевони либосу китоб	Номгӯй	4	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
263/1-88	Раёсати таъминоти моддӣ – техники ва низомии ВҚД ЧТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Картричҳо, хока барои дастгоҳи нусхабардори, диски хотирави ва CD дискҳо	Номгӯй	8	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
264/1-89	МД “Маркази ҷумҳуриявии клиникаи ортопеди ва осебшиноси”	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои нарм, конселяри, хочаги, барки, варақаҳои чопи ва гипохлорит калсий	Номгӯй	36	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
265/1-90	Маркази ҷумҳуриявии саломатии руҳии кудакон ва наврасон	227-66-60	Хариди электронӣ	Маводи хурока	Номгӯй	25	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
266/1-91	МД “Маркази ҷумҳуриявии клиникаи ортопеди ва осебшиноси”	227-66-60	Хариди электронӣ	Маводи хурока	Номгӯй	21	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

267/1-92	ДДТТ ба номи Абуали ибн Сино	227-66-60	Хариди электронӣ	Маводҳои хоми чопи ва конселяри	Номгӯй	9	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
268/1-93	ДДТТ ба номи Абуали ибн Сино	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои техники, барки, конселяри, хочаги, мебел, тухмии алафҳо ва нуриҳои минерали	Номгӯй	56	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
269/1-94	ЧСК "Нафту газ"	227-66-60	Хариди электронӣ	Семент	Тонна	126	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
270/1-95	МД "Коллеҷи ҷумҳуриявии рассоми ба номи М. Олимов"	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои техники, варзиши, конселяри, барки, хочагидори, таҷхизоту лавозимоти оташхомушқуни, маснуоти сантехники, қисмҳои эҳтиётии компютер, яҳдон ва мебел	Номгӯй	128	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
252/2-124	Беморхонаи №2 шаҳри Турсунзода	227-65-78	Хариди электронӣ	Молҳои нарм	Адад	200	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
253/2-126	РИР н Фирдавси	227-65-78	Хариди электронӣ	Хилъат бо руймолча	Адад	500	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

254/2-127	РИР н. И. Сомони	227-65-78	Хариди электронӣ	Чорубҳои рохруби ва ашئي ошхона	Номгӯй	6	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
255/2-128	МТМУ №6 ш. Хисор	227-65-78	Хариди электронӣ	Молҳои техники ва мебел	Номгӯй	5	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
256/2-129	МТМУ №14 ш. Хисор	227-65-78	Хариди электронӣ	Кондиционер ва мебел	Номгӯй	4	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
257/2-130	Муассисаи томактабии рақами №24 н. Шохмансур	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводи хуроқа	Номгӯй	34	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
271/9-40	МД “Маркази милли тавонбахшии кудакони маъюб “Чорбоғ”	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Ангиштсанг ва хезум	Номгӯй	2	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
272/9-41	МД Маркази ҷумҳуриявии клиникаи беморҳои чашм	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Маводҳои ташхиси тибби	Номгӯй	18	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

273/9-42	Маркази ҷумхуриявии илмии ҷарроҳии дилу рағҳо	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Маводи дорувори	Номгӯй	2	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
274/9-43	МД Маркази ҷумхуриявии клиникии беморҳои ҷашм	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Маводҳои тиббӣ, дорувори ва банду баст	Номгӯй	89	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

**Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.**

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуччатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати *муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.*

Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.

---

